



## ВАРАҶАИ ИТТИЛОТӢ

**Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо барои ташкилотҳои ҳунармандии соҳибкорӣ-миёнарав дарсҳои омӯзишӣ оиди бозоршиносӣ, идоракунии ва содиротро дар шаҳри Бишкек мегузаронад**

**Бишкек, 13 октябри с. 2014.** – “Тартиб додани нақшаи солона”, “Муносибатҳои соҳибкории хурду миёна ва содирот”, “Хизматрасонӣ ва ёрирасонӣ ба Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав”, “Хусусиятҳои бозоршиносӣ”, “Ченаки қаноатмандии мизочон ва нақшаи фаъолиятҳо барои тараққиёт”. Ин якҷаҳд аз малакаҳое мебошанд, ки иштирокчиёни омӯзиши “Бозоршиносӣ, идоракунии ва содирот”, 15-уми октябр дар шаҳри Бишкек дар ҷаҳорҷӯбаи лоиҳаи “Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат”, ки аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ мегардад, инкишоф медиҳанд.

Дарсҳои омӯзишӣ аз ҷониби **PromoFirenze**, Палатаи савдо ва саноати Флоренсия (Итолиё) ташкил шуда, понздаҳ намоёндагони Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав ба омӯзиш ҷалб карда шудаанд. Ҳамкорӣ бо PromoFirenze - яке аз иҷрокунандагони лоиҳаи дар боло зикр шуда, дар байналмилликунонии ташкилотҳои хурду миёна баъди тамомшавии омӯзиш низ ба итмом намерасад. Палатаи савдо ва саноати Флоренсия дар давоми лоиҳа ба Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав барои ташкил намудани хизматрасониҳои нав ба аъзоёнашон мусоидат менамояд. Соли 2015 PromoFirenze ба Осиёи Миёна баргашта, барои ташкили маводҳои машваратӣ, ки ба хизматрасонии соҳибкории хурду миёна мавқеи худро дорад, анҷом медиҳад.

Ин омӯзиш силсилае аз омӯзишҳои барои тақвияти вазифаи Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав ва зиёд намудани малакаи онҳо дар бахши ҳунармандӣ мебошад. Иштирокчиён усулҳои беҳтаркунии идоракунии, мустақкам намудани устуворнокии ташкилоти худро дар давраҳои гуногун имконияти омӯختан доранд.

«Вазифаи Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав дар Қирғизистон ба устуворнокии ташкилот расидан мебошад –Элвира Карипова, Роҳбари барномаи **Клуби Хизмати Бишкек** фикри худро баён менамояд. Ташкилотҳои соҳибкорӣ-миёнарав ба воситаи беҳтаркунии идоракунии, зиёд намудани малакаи худ барои пешниҳоди маводҳои машваратии нав ба мақсад наздиктар мешаванд.» Аз 27-ум то 30-уми октябри соли 2014 омӯзиши зерин дар Душанбе баргузор мегардад.

Лоиҳаи “Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат” дар давоми 2 сол татбиқ гардида, он дар ҷаҳорҷӯбаи барномаи Иттиҳоди Аврупо “Осиёи Марказӣ - Инвест” маблағгузорӣ мегардад ва ба ҳамкории байни Тоҷикистон ва Қирғизистон дар рушди соҳибкории миёна, махсусан дар бахши ҳунармандӣ, вусъат мебахшад. Лоиҳаи мазкур аз тарафи Ташкилоти ғайритиҷоратии Фонди **Cesvi** амалӣ ва бо буҷаи 590 000 евро маблағгузорӣ карда мешавад.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба Марко Алфиери, Роҳбари барнома ([marcoalfieri@cesvioverseas.org](mailto:marcoalfieri@cesvioverseas.org)), Пиерпауло Чело, намояндаи PromoFirenze ([pierpaolo.chelo@promofirenze.it](mailto:pierpaolo.chelo@promofirenze.it)) ё Элвира Карипова, Роҳбари барномаи Клуби Хизмати Бишкек ([elvira@bdk.kg](mailto:elvira@bdk.kg)) муроҷиат намоед.

Лоиха амалӣ мегардад:



**Ташкилоти Cesvi дар**

**Тоҷикистон**

кӯч. Фирдавсӣ 16  
734003, Душанбе

Тел: (+992 37) 224 67 28

e-mail:

[tajikistan@cesvioverseas.org](mailto:tajikistan@cesvioverseas.org)

[www.cesvi.eu](http://www.cesvi.eu)



Лоиха аз тарафи Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

тел: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24

Факс: (+992 37) 221 43 21

[Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu](mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu)

[http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index\\_tg.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm)

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайвазданд. Ҳамроҳ таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва рушти бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсино нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва арзишҳои бо мамлики ва қавмиятҳои берун аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат тақрибан 25 млн. евро фароҳам менамояд.



**PromoFirenze**, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии

Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Италия

Тел. +39 055 267141

e-mail: [laura.teffamanti@promofirenze.it](mailto:laura.teffamanti@promofirenze.it)

[www.promofirenze.it](http://www.promofirenze.it)



**Клуби Хизмати Бишкек**

кӯч. Чуй 245/1, Бишкек, Қирғизистон

Тел: (+996 312) 93 55 81

e-mail: [office@bdk.kg](mailto:office@bdk.kg)



[www.namsb.tj](http://www.namsb.tj)

**АМСХМ ҚТ**

к. Лоик Шерали, 3

Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003

Тел: (+992-44) 625-00-08

e-mail: [info@namsb.tj](mailto:info@namsb.tj) [www.namsb.tj](http://www.namsb.tj)

<https://www.facebook.com/namsb.tj>



**Иттифоқи Хунаармандони Тоҷикистон**

кӯч. Айни. 15, Душанбе

Тел: +992 (917) 034349

e-mail: [anisa.sabiri@gmail.com](mailto:anisa.sabiri@gmail.com)

<https://www.facebook.com/groups/154847428047837/>